

**Ба шури диссертатсионии 6D.КОА-003
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Суроға: 734025, ш. Душанбе, маҳаллаи
Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён,
бинои таълимии 7**

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи баҳисогирии муҳосибӣ ва аудити Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур Шарифов Зариф Раҳмонович ба диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзуи «Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобигирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобигирии муҳосибӣ ва аудит

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самтҳои илм. Диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзуи «Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобигирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобигирии муҳосибӣ ва аудит ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисоси илмии 08.00.08 «Баҳисобигирии муҳосибӣ ва аудит» мувофиқат мекунад: 1.1. Парадигмаҳои ибтидой, консепсияҳои бунёдӣ, принсипҳои асосӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобигирии бухгалтерӣ, 1.4. Таърихи инкишофи назария, методология ва ташкили баҳисобигирии бухгалтерӣ, 1.5. Батанзимдарорӣ ва стандартикунонии қоидаҳои пешбурди баҳисобигирии бухгалтерӣ ҳангоми ташаккули маълумоти ҳисботӣ, 1.6. Мутобиқгардонии низомҳои гуногуни баҳисобигирии бухгалтерӣ, мувофиқати онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ, 1.12. Трансформатсияи ҳисботи молиявии миллӣ бо талаботи стандартаҳои байналмилалӣ ва стандартҳои дигар давлатҳо, 1.14. Методологияи истифодаи технологияҳои замонавии иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар соҳаи баҳисобигирии бухгалтерӣ ва ҳисбот.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ талабот ба сифат ва қиёспазирии иттилооти молиявӣ меафзояд, ки ин бевосита ба равандҳои ҳамгирои иқтисодиёти миллӣ ба фазои иқтисодии ҷаҳонӣ алоқаманд аст. Ҳисботи молиявӣ ба «забони тиҷорат»-и ҳамафаҳм ва баҳисобигирии муҳосибии молиявӣ ба воситае табдил меёбад, ки шаффоғияти равандҳои тиҷорат ва сатҳи эътиmodro ба субъектҳои хочагидорӣ муайян мекунад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои дигар кишварҳои рӯ ба

рушд, масъалаи ташаккули низоми самараноки миллии баҳисобгирии молиявӣ аҳамияти хоса дорад, зоро он имкониятҳои ҷалби сармоягузорӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва таҳқими мавқеи онро дар арсаи байналмилаӣ муайян меқунад.

Равандҳои муосири ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар кишвар бо зарурати мутобиқшавӣ ба стандартҳои байналмилаии ҳисботи молиявӣ (СБҲМ) алоқаманданд. Аммо бевосита нусхагирии амсилаҳои хориҷии баҳисобгирии молиявӣ на ҳамеша натиҷаи муассир медиҳад, зоро низомҳои миллии баҳисобгирий дар зери таъсири омилҳои таъриҳӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ ташаккул меёбанд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи мубрам таҳия намудани чунон амсилаи баҳисобгирии молиявие мебошад, ки аз як тараф ба талаботи иқтисоди ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад ва аз тарафи дигар, дар он ҳусусиятҳои миллӣ ва анъанаҳои тиҷоратӣ ба инобат гирифта шаванд.

Бояз як унсури дигари мубрамии таҳқиқот номукаммалии низоми мавҷудаи баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар мутобиқати маҳдуди стандартҳои миллӣ ба СБҲМ, таҳияи нокифояи сиёсати баҳисобгирий дар корхонаҳо, номувоғиқ будани заминаи меъёрию ҳуқуқӣ, омодагии сусти кормандон ва сатҳи пасти автоматиқунонии равандҳои баҳисобгирий зоҳир мегардад. Ин ҳолатҳо на танҳо сифати ҳисботи молиявиро паст меқунанд, балки ба истифодаи он ҳамчун манбаи боэътиҳоди иттилоот барои идоракуни стратегӣ ва таҳлили сармоягузорӣ монеъ мешаванд.

Ҳамзамон, таҷрибаи ҷаҳонӣ тасдиқ меқунад, ки низоми самараноки баҳисобгирии муҳосибии миллӣ омили рушди устувори иқтисодӣ, таъмини мувозинати манфиатҳои давлат, соҳибкорӣ ва ҷомеа мегардад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъала маҳсусан дар шароити густариши равандҳои ҳамгироӣ, таҳқими бахши молиявӣ ва баланд бардоштани эътиҳоди ташкилотҳои қарзии байналмилаӣ ва сармоягузорон муҳим аст. Низоми миллии баҳисобгирии молиявии мутобиқ ба СБҲМ шаффоғии иттилоотро таъмин намуда, ҳавғҳои тиҷоратро коҳиши медиҳад ва барои суботи иқтисодии кишвар замина фароҳам меорад.

Ҷиҳати иҷтимоии ташаккули низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ низ муҳим аст. Ҳисботи молиявии шаффоғ ва саҳеҳ ҳифзи манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни раванди иқтисодӣ – соҳибмулқон, кредиторон, сармоягузорон, кормандон ва давлатро таъмин менамояд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ маҳз низоми баҳисобгирии молиявӣ кафили адолати иҷтимоӣ шуда, ба рушди одоби соҳибкорӣ ва масъулияти корпоративӣ мусоидат меқунад.

Ҳамин тавр, мубрам будани мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ бо маҷмуи чунин омилҳо муайян карда мешавад: тамоюлҳои ҷаҳонии рушди баҳисобгирии муҳосибӣ ва зарурати мутобиқ намудани онҳо ба амалияи

миллии пешбурди баҳисобгирии молиявӣ; ҳадафи стратегии баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ; зарурати такмил додани заминай меъёрий ва сиёсати баҳисобгирий; зарурати тайёр кардани кормандони соҳибхисос ва ташаккули муҳити қасбӣ; аҳамияти иҷтимоию иқтисодии ҳисботи молиявӣ барои рушди устуори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, ки муаллиф дар таҳия ва омода намудани навғониҳои илмӣ ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ба муваффақияти назаррас ноил гардидааст. Навғонии илмии диссертатсия дар таҳлили ҳамаҷонибаи раванди бунёдшавӣ ва такмили низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, таҳияи равишиҳои методологӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода мейёбад. Барои такмили сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳияи нақшаи ҳисобҳо ва низоми назорати дохилӣ тавсияҳои ҳамаҷониба пешниҳод карда шуданд, ки қиёспазирии ҳисботи молиявиро дар сатҳи байналмиллалӣ таъмин намуда, аҳамияти амалии онро барои ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ зиёд мекунанд.

Натиҷаҳои мушаххаси таҳқиқот, ки дорои навғонии илмӣ мебошанд, аз ҷумла чунин ҷиҳатҳоро дар бар мегиранд (саҳ. 12-15):

1. Тасаввуроти нав дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун низоми иттилоотии бисёрҷабҳа таҳия шудааст, ки аҳамияти идорақунӣ ва институтсионалии онро дар заминай миллӣ ва байналмиллалӣ ошкор мекунад. Амсилаи мутобиқшавандай низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ таҳия карда шудааст, ки воқеияти муосири иқтисодиро инъикос менамояд. Таснифи низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо дарназардошти дараҷаи ҷалби онҳо дар равандҳои иқтисодии ҷаҳонӣ ва хусусиятҳои мамлакатҳои рӯ ба рушд пешниҳод гардидааст.

2. Муайян кардани таъсири ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ. Ба таври бонизом таҳлил карда мешавад, ки чӣ гуна ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба бунёдшавӣ ва рушди низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ таъсир мерасонад. Амсилаи тафйироти низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ пешниҳод гардида, мушкилоти асосии мамлакатҳои рӯ ба рушд муайян карда шудаанд. Дурнамо ва манфиатҳои ҳамгирии низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо стандартҳои байналмиллалӣ баррасӣ шудаанд.

3. Таҳлили муфассали ҷиҳатҳои таъриҳӣ ва иҷтимоии иқтисодиёти исломӣ ва таъсири онҳо ба рушди баҳисобгирии муҳосибӣ. Исбот карда мешавад, ки иқтисодиёти исломӣ дар ташаккули низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар мамлакатҳои исломӣ таъсири назаррас дорад. Шароити

таърихии пайдошавии амсилаи исломии баҳисобигирии муҳосибӣ баррасӣ ва принсипҳои асосии он муайян карда шудаанд. Раванди мутобиқшавии иқтисодиёти исломӣ ва хизматрасониҳои молиявӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

4. Зарурати табдили амсилаи анъанавии баҳисобигирии муҳосибӣ ба низоми ҳамгиро дар асоси СБҲМ ва технологияҳои рақамиӣ ҳамчун воқуниш ба мушкилоти ҷаҳонишавӣ ва марҳилаи таҳаввулоти методологияи низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибӣ асоснок карда шудааст. Равиши ҳамаҷонибаи ислоҳоти баҳисобигирии муҳосибӣ бо дарназардошти рушди таърихии низомҳои баҳисобигирии муҳосибӣ, тамоюлҳои муосири рақамиқунонӣ ва ҷаҳонишавӣ асоснок карда шудааст.

5. Равиши нави мутобиқгардонии баҳисобигирии муҳосибӣ бо стандартҳои байналмилалӣ пешниҳод шудааст, ки хусусиятои иқтисодиёти миллиро ба назар гирифта, ҷорӣ намудани механизмҳои танзими давлатӣ, рушди низоми омодасозии мутахассисон ва рақамиқунонии равандҳои баҳисобигирии муҳосибиро дар бар мегирад.

6. Таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, рақамиқунонӣ ва ҳамгироӣ ба табдили баҳисобигирии муҳосибӣ дар субъектҳои иқтисодӣ муқаррар карда шудааст. Равиши ба амалия нигаронидашудаи ташкили ҳадамоти муҳосибӣ, аз ҷумла истифодаи аутсорсинги муҳосибӣ барои баланд бардоштани самаранокӣ ва мутобиқ шудан ба муҳити тағйирёбанди берунӣ пешниҳод карда мешавад.

7. Таҳлили табдили низоми миллии баҳисобигирии молиявӣ дар заминай ислоҳот оид ба татбиқи СБҲМ гузаронида шудааст. Монеаҳои асосӣ дар роҳи гузариш, аз ҷумла маҳдудиятҳои институтсионалӣ ва нарасидани кормандони баландихтисос муайян карда шудаанд. Самтҳои бартараф намудани ин монеаҳо бо назардошти хусусиятҳои муҳити иқтисодию ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда мешаванд.

8. Мавқеи баҳисобигирии молиявӣ дар соҳтори умумии низоми баҳисобигирии муҳосибии субъектҳои иқтисодӣ муайян карда мешавад. Амсилаи ҳамгирии баҳисобигирии молиявӣ, идорақунӣ ва баҳисобигирии андоз таҳия карда шудааст, ки ташаккули низоми ягонаи ҳамоҳангшудаи баҳисобигирии муҳосибиро таъмин мекунад. Нақши баҳисобигирии молиявӣ ҳамчун асоси таҳияи ҳисботи идорақунӣ ва ҳисботи андоз асоснок карда шудааст.

9. Таҳлили амиқи вазъи татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст, ки дар он диққати асосӣ ба мушкилоти ҷорӣ, аз қабили омодагии нобасандай муҳосибон ва мутобиқат накарданни санадҳои меъёрию ҳукуқӣ ба стандартҳои байналмилалӣ равона гардидааст. Дар асоси таҳлили

ташхисӣ камбудиҳои раванди татбиқи СБҲМ ошкор карда шудаанд. Тавсияҳо оид ба такмили раванди мутобиқсозии СБҲМ бо дарназардошти хусусиятҳои қонунгузории миллӣ ва вазъи иқтисодии мамлакат пешниҳод карда мешаванд.

10. Тамоюлҳои ҷаҳонии рушди баҳисобгирии молиявӣ дар асоси СБҲМ бо таваҷҷӯҳ ба мушкилоти ҳамоҳангсозии ҳисботи молиявӣ, рақамикунонии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳамгирои нишондиҳандаҳои экологӣ ва иҷтимоӣ ба низоми ҳисботи молиявӣ таҳлил карда шудааст. Ба таҳияи тавсияҳо оид ба мутобиқ намудани СБҲМ дар мамлакатҳои рӯ ба рушд, ҷорӣ намудани технологияҳои автоматикунонии пешбуруди баҳисобгирии муҳосибӣ ва омодасозии ҳисботи молиявӣ диққати маҳсус дода мешавад.

11. Равиши ҳамаҷонибаи такмили низоми баҳисобгирии молиявии субъектҳои иқтисодӣ дар шароити СБҲМ пешниҳод шудааст. Механизмҳои ташаккули сиёсати баҳисобгирий ва навсозии нақшай ҳисобҳо бо назардошти хусусиятҳои миллӣ ва талаботи стандартҳои байнамилалӣ таҳия карда шудаанд. Ба рушди назорати дохилӣ ҳамчун воситаи асосии баланд бардоштани дақиқӣ, саҳеҳӣ ва шаффоғии ҳисботи молиявӣ диққати маҳсус дода мешавад.

Ҳамин тавр, дараҷаи навгонии натиҷаҳо ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшавандча чунин арзёбӣ карда мешавад:

1. Навгонии назариявӣ. Мағҳуми низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ба низом дароварда шуда, аломатҳои тасниф ва хусусиятҳои рушди онҳо дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ нишон дода шудаанд. Дар баробари ин, заминаҳои таърихию иҷтимоӣ, аз ҷумла таъсири иқтисоди исломӣ ба назар гирифта шудааст, ки қаблан дар пажӯҳишҳои ватаний инъикос наёфтааст.

2. Навгонии методологӣ. Равиши ҳамаҷониба ҷиҳати ташаккули низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ таҳия шудааст, ки ба оmezishi стандартҳои байнамилалӣ ва хусусиятҳои миллӣ асос ёфтааст. Дар тағовут аз таҳқиқоти анъанавӣ, дар диссертатсия принсипҳои методологӣ ва унсурҳои баҳисобгирии муҳосибӣ пешниҳод карда шудаанд, ки қиёспазирии ҳисботи молиявиро бо нигоҳ доштани хусусиятҳои миллӣ таъмин мекунанд.

3. Навгонии таҳлилӣ. Таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи муосири низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, мушкилоти асосии институтсионалӣ ва методологии рушди он муайян карда шуданд. Муқаррар карда шудааст, ки стандартҳои миллӣ дар шакли феълии ҳуд сатҳи зарурии қиёспазириро бо СБҲМ таъмин намекунанд, ки ин зарурати амиқтар намудани ислоҳоти низоми миллии баҳисобгирии молиявиро асоснок мекунад.

4. Навгонии амалӣ. Дар асоси таҳлили ташхисии вазъи татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои мушаххаси мутобиқгардонии стандартҳои

байналмилалӣ асоснок карда шудаанд. Монеаҳои асосӣ – сатҳи нокифояи таъминот бо кормандон, мушкилоти ташкилию танзимкуйӣ муайян карда шуда, механизми тадриҷан бартараф намудани онҳо пешниҳод карда шудааст, ки асоси амалии ислоҳоти низоми миллии баҳисобигирии молиявиро ташкил медиҳад. Пешниҳодҳо оид ба такмили нақшай ҳисобҳо ва сиёсати баҳисобигирии субъектҳои хочагидорӣ бо назардошти талаботи СБҲМ, инчунин тавсияҳо оид ба таҳияи низоми назорати дохилӣ дар асоси стандартҳои байналмилалии COSO ва SOX таҳия шудаанд. Ин муқаррарот хосияти амалӣ дошта, метавонанд бевосита дар амалияи корхонаҳои ватанӣ истифода шаванд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда асоснок буда, бо таҳлили мунаzzами манбаъҳо, таҷрибаи байналмилалӣ ва амалияи низоми баҳисобигирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудаанд. Муаллиф усулҳои таҳқиқоти илмии муқоисавӣ, оморӣ ва таҳлилиро истифода бурдааст ва ин ба ў имкон додааст, ки тамоюлҳо ва мушкилоти асосии низоми миллии баҳисобигирии молиявиро ошкор карда, самтҳои такмили онро муайян намояд. Хулосаҳои таҳиягардида фарогири натиҷаҳои илмии таҳқиқот буда, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо дар асоси таҳлили муносиби маводи таҳқиқотӣ омода карда шудаанд.

Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёт бо 353 номгӯй иборат аст. Матни диссертатсия дар 360 сахифа дарҷ гардида, 13 расм ва 26 ҷадвалро дар бар мегирад. Ҳар як боби диссертатсия аз ҷиҳати мантиқӣ алоқаманд буда, дар онҳо ҷанбаҳои алоҳидай таҳқиқот – аз асосҳои назариявӣ ва методология то таҳлили вазъи муосири баҳисобигирии молиявӣ ва таҳияи тавсияҳои амалӣ ифшо карда шудааст. Чунин соҳтор ифшии мунаzzами мавзуъ ва гузариши пайваста аз дарки назариявии мушкилот ба хулосаҳои амалӣ ва нишон додани роҳҳо ҳалли мушкилотро таъмин меқунад.

Дар боби якум мағҳуми низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибӣ аниқ карда шуда, таҳаввули онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ, инчунин таъсири заминаҳои таърихию иҷтимоӣ ба равандҳои ташаккули амалияи баҳисобигирии муҳосибӣ ба таври боварибахш нишон дода шудааст.

Муаллиф мағҳуми низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибиро пайваста ифшо намуда (саҳ. 22-27), дар натиҷа амсилаи умумии низоми баҳисобигирии муҳосибиро таҳия кардааст, ки аз нуқтаи назари ҳам илмӣ ва ҳам амалӣ аҳамият дорад (саҳ. 28). Таснифоти низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибӣ, ки муаллиф тартиб додааст (саҳ. 34-40), барои муайян кардани шаклҳои ташаккули онҳо дар кишварҳои гуногун имкон медиҳад. Ин

эътимоднокии хулосаҳоро дар бораи зарурати корбурди равиши тафриқавии ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ тасдиқ мекунад.

Таъсири ҷаҳонишавии иқтисодиёт ба рушд ва табдили низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ба таври боварибахш нишон дода шудааст. Хулосаҳо ба таҳлили равандҳои ягонакунӣ, стандартиқунонӣ ва ҳамоҳангсозӣ асос ёфтаанд (саҳ. 41-47). Ҳусусиятҳои тағиирот дар низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо таъсири ҷаҳонишавӣ муайян карда шуда (саҳ. 48-49), ҳамчунин ҷанбаҳои асосии чунин таъсир тафсир карда шудаанд (саҳ. 51-52).

Ба доираи таҳқиқот дохил намудани заминаҳои таъриҳӣ ва иҷтимоии таҳаввули низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ (саҳ. 53-55), аз ҷумла таъсири иқтисоди исломӣ (саҳ. 56-65) имкон додааст, ки ҳусусиятҳои низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар қишварҳои дорои фарҳанг ва мазҳаби гуногун амиқтар дарк карда шаванд.

Дар боби дуюм ҷанбаҳои методологии бунёдшавӣ, аз ҷумла принсипҳо ва унсурҳои ташкили низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ асоснок карда шудаанд. Хулосаҳои ин боб ҳам тавассути таҳлили стандартҳои байнамилалӣ ва ҳам бо баррасии таҷрибаи ҷаҳонӣ тасдиқ карда мешаванд. Инро ба инобат гирифта, метавон бо боварӣ изҳор кард, ки равиши муаллифӣ оид ба таҳқиқи методологияи бунёдшавӣ ва фаъолияти низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ҳосияти ҳамаҷониба дорад.

Ҳосияти таҳаввулотии рушди равишҳои методологии бунёди низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ асоснок карда шудааст, ки ин зарурати баҳисобгирии заминаҳои таъриҳӣ ва институтсионалиро ҳангоми таҳияи амсилаҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ тасдиқ мекунад (саҳ. 70-79). Муаалиф дуруст қайд мекунад, ки таҳаввули равишҳои методологии бунёдшавии низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ бо таъсири омилҳои иқтисодӣ, технологӣ ва ҷаҳонишавӣ имкон дод, ки низомҳои баҳисобгирии муҳосибие бунёд шаванд, ки шаффоғӣ ва эътимодро таъмин мекунанд (саҳ. 82-83).

Дар диссертатсия ба принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ, аз ҷумла шаффоғӣ, қиёспазирӣ ва саҳеҳии иттилоот диққати муҳим дода шудааст, ки ҳамчун дастурҳои асосӣ ҳангоми мутобиқсозии баҳисобгирии муҳосибӣ ба СБҲМ баррасӣ мешаванд (саҳ. 87-92).

Таҳлили қиёсии пойгоҳи меъёрию ҳукуқии баҳисобгирии муҳосибӣ дар қишварҳои гуногун (саҳ. 99-106) нишон медиҳад, ки хулосаҳои муаллиф дар бораи зарурати мутобиқ карданӣ таҷрибаи ҷаҳонӣ ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон на ба таҳмину андеша, балки ба далелҳои мушаххас ва мисолҳои байнамилалӣ асос ёфтаанд.

Дар боби сеюм натицаҳои таҳлили вазъи баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси маълумоти мушаххаси оморӣ, мисолҳо аз амалияи субъектҳои хочагидорӣ ва мавод оид ба ислоҳоти низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ оварда шудаанд. Натицаҳои ба даст овардашуда вазъи муосири баҳисобгирии молиявиро воқеъбинона тавсиф намуда, ба муаллиф имкон додаанд, ки дар бораи камбудихо ва пешомадҳои рушди он хулосаҳои боэътиҳод таҳия намояд.

Эътимоднокии хулосаҳо оид ба марҳилаҳои ташаккули низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути таҳлили амалияи воқеии субъектҳои хочагидорӣ (саҳ. 125-130) ва санадҳои меъёрию ҳукуқӣ таъмин карда мешавад, ки имкон додааст ҳам дастовардҳо ва ҳам мушкилоти мавҷуда, аз ҷумла пойгоҳи методии заиф нишон дода шавад (саҳ. 131-132).

Муҳимиҳи аутсорсинги хизматрасониҳои муҳосибӣ барои соҳибкории ҳурду миёна тасдиқ карда шудааст (саҳ. 131-135). Ба андешаи муаллиф, аутсорсинги хизматрасониҳои муҳосибӣ воситаи муассирест, ки ҳангоми ислоҳот ва таҷдиди соҳтори фаъолияти субъекти иқтисодӣ барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти он имкон медиҳад.

Муқаррар карда шудааст, ки стандартҳои миллӣ дар шакли ҳозираи ҳуд қиёспазириро бо ҳисботи байналмиллалӣ (ҳисботи дар асоси СБҲМ таҳияшуда) таъмин намекунанд (саҳ. 138-150), ки ин тавсияҳои муаллифро оид ба ислоҳот аз ҷиҳати воқеъбинӣ зарур ва амалан муҳим мегардонад.

Муаллиф таъқид мекунад, ки мавҷуд набудани нишондодҳои методӣ ва дастурамалаҳои соҳавӣ барои пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисботи молиявӣ яке аз мушкилоти раванди ислоҳоти низоми баҳисобгирии молиявӣ мебошад (саҳ. 152). Бинобар ин, ў тавсия медиҳад, ки ҳуҷҷатҳо ва расмиёти наве, ки ҳусусиятҳои иқтисодиёти миллиро ба назар гиранд ва ҳам ба талаботи байналмиллалӣ мувоғиқ бошанд, бояд таҳия карда шаванд, ки ба беҳтар шудани сифати баҳисобгирии молияв ва баланд бардоштани шаффоғии ҳисботи молиявӣ мусоидат ҳоҳанд кард.

Дар боби чорум имконият ва маҳдудиятҳои татбиқи СБҲМ дар низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ ба таври боварибахш нишон дода шудаанд. Асоснокии хулосаҳои муаллиф дар бораи аҳамияти татбиқи СБҲМ бо таҳлил ва арзёбии таҷрибаи байналмиллалӣ (саҳ. 176-180) тасдиқ карда мешавад. Муаллиф қайд мекунад, ки таҳиякунандагони СБҲМ дар фаъолияти ҳуд ба иштибоҳҳои зиёд роҳ медиҳанд. Ҳамин буд, ки баъзе стандартҳо пурра татбиқ нагардида, аллакай иллатҳои кории ҳудро зоҳир намудаанд ва инро муаллиф бо овардани мисолҳои мушаххас тасдиқ мекунад (саҳ. 189-193).

Таҳлили ташхисии вазъи татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо мисолҳои воқеӣ ва мушоҳидаҳои амалӣ, инчунин омӯзиш ва арзёбии

хисоботҳои молиявии корхонаҳои мушаххас тасдиқ карда мешавад (саҳ. 199-210), ки эътимоднокии хуласаҳои муаллифро дар бораи мушкилоти мутобиқсозии стандартҳои байналмиллаӣ тасдиқ меқунад.

Муаллиф ба таври боварибахш нишон додааст, ки гузариш ба СБҲМ шарти муҳими воридшавии қишвар ба иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. Ўқайд меқунад, ки татбиқи СБҲМ қадами муҳим дар самти ҳамгирии мамлакат ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ мебошад. Мутобиқ намудани низоми миллии баҳисобигирии муҳосибӣ ба талаботи байналмиллаӣ талошҳои ҳамаҷониба, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи дониш ва кордонии мутахассисон, таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, беҳтар намудани назорати сифати ҳисботи молиявӣ ва ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалиро тақозо меқунад. Сарфи назар аз мушкилоти мавҷуда, аз қабили нокифоя будани дониши муҳосибон, мушкилоти мутобиқсозии СБҲМ ба шароити миллӣ ва сифати пасти ҳисбот, дар мамлакат мисолҳои мусбати татбиқи бобарори ин стандартҳо мушоҳида мешаванд, ки аз имконияти татбиқи пурраи онҳо дар оянда шаҳодат медиҳанд. Муваффақияти раванди мутобиқшавӣ аз ҳамкории зичи мақомоти давлатӣ, ҷомеаҳои қасбӣ ва соҳторҳои байналмиллаӣ барои бунёди як низоми устувори баҳисобигирии молиявӣ, ки ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст, вобаста ҳоҳад буд (саҳ. 238-239).

Дар боби панҷум бо назардошти талаботи СБҲМ пешниҳодҳои мушаххас оид ба такмили сиёсати баҳисобигирӣ, нақшай ҳисобҳо ва низоми назорати дохилӣ барои таъмини саҳеҳӣ ва кам кардани ҳавфи таҳрифи ҳисботи молиявӣ таҳия карда шудаанд. Асоснокии пешниҳодҳои мазкур ҳам бо мантиқи гузаронидани таҳқиқот, ҳам бо нигарониши амалии онҳо таъмин мегардад: муаллиф ҳусусиятҳои миллии иқтисодиёт, мушкилоти таъминот бо кормандон, зарурати баланд бардоштани шаффоғии ҳисботи молиявиро ба назар гирифтааст.

Механизми ташаккули сиёсати баҳисобигирии муҳосибии корхонаҳо бо назардошти талаботи СБҲМ таҳия карда шудааст. Эътимоднокии тавсияҳо оид ба ташаккули сиёсати баҳисобигирӣ бо таҳияи возехи механизми татбиқи он ва нигарониш ба стандартҳои байналмиллаӣ собит карда мешавад (саҳ. 240-248), ки хуласаҳоро барои дар амалия татбиқ кардан мувоғиқ мегардонад.

Ҳамчунин тавсияҳои арзишнок оид ба такмили нақшай ҳисобҳо пешниҳод карда шудаанд, ки ҷиҳатҳои навро оид ба баҳисобигирии воситаҳои молиявӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ дар бар мегиранд (саҳ. 262-271). Тавсияҳои мазкур ва нишондодҳои методӣ, ки муаллиф овардааст, бо таҳлили камбудиҳои мавҷуда ва муқоисакунӣ бо талаботи СБҲМ асоснок карда шудаанд (саҳ. 272-275), ки ин арзишнокии баланди амалии онҳоро тасдиқ меқунад.

Хулосаҳои муаллиф оид ба зарурати рушди назорати дохилӣ ва мутобиқ гардонидани он ба стандартҳои байналмилалии COSO (саҳ. 279-287) ва SOX (саҳ. 299) бо таҳлили хавфҳои муосир ва таҷрибаи байналмилалӣ тасдиқ карда мешаванд, ки ин аз эътимоднокии баланди тавсияҳои даҳлдор гувоҳӣ медиҳад.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Натиҷаҳои диссертатсия аз ҷиҳати илмӣ равишҳои нави методологии ташаккули низоми миллии баҳисобигирии молиявиро дар шароити ҷаҳонишавӣ асоснок мекунанд, ки тасаввуроти илмиро дар соҳаи баҳисобигирии муҳосибӣ ва ҳамоҳангсозии байналмилалии стандартҳо вазеъ менамояд. Муқаррароти назариявӣ ва методологии таҳияшуда дар рушди минбаъдаи илми иқтисодӣ, дар омодасозии барномаҳои таҳсилотӣ, курсҳои такмили ихтисос ва таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи баҳисобигирии муҳосибӣ ва аудит истифода мешаванд. Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки тавсияҳои дар диссертатсия оид ба такмили сиёсати баҳисобигирӣ, нақшай ҳисобҳо ва назорати дохилӣ пешниҳодшуда метавонанд бевосита дар фаъолияти субъектҳои хочагидорӣ татбиқ карда шаванд. Баъзе натиҷаҳои таҳқиқот дар коркарди маводи методӣ барои муҳосибон ва таҳияи санадҳои меъёрию ҳукуқӣ дар соҳаи баҳисобигирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ метавонанд татбиқ карда шаванд. Аз ҷиҳати иқтисодӣ татбиқи механизмҳои пешниҳоднамудаи муаллиф шаффоғӣ ва саҳеҳии иттилооти молиявиро баланд мебардорад, ки ба ҷалби сармоягузориҳо, таҳқими устувории иқтисодиёти миллӣ ва беҳшавии вазъи молиявии субъектҳои иқтисодӣ мусоидат мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми таҳияи стратегияи давлатӣ оид ба ислоҳоти баҳисобигирии молиявӣ ба инобат гирифта шаванд. Ислоҳоти низоми баҳисобигирии моливӣ дар асоси СБҲМ ба баланд шудани эътимоди ҷомеа ба ҳисботи молиявии субъектҳои иқтисодӣ, рушди фарҳанги корпоративӣ ва кордонии мутахассисони соҳаи баҳисобигирии муҳосибӣ мусоидат мекунад, ки ин аз аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои таҳқиқот шаҳодат медиҳад.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Ҷиҳатҳои асосии диссертатсия бо нашри монография ва мақолаҳои илмӣ ифшо гардида, мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. Доир ба мавзуи таҳқиқот 1 монография, 51 мақолаи илмӣ бо ҳаҷми 32,0 ҷузъи чопӣ (аз ҷумла 28,4 ҷузъи чопӣ аз муаллиф), аз онҳо 22 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандада ба нашр расонида шудааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсия мутобиқ ба муқаррароти Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия,

автореферати диссертатсия ва дигар маводди илмӣ (Замимаи 2 ба фармоиши раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2024, № 493) омода гардида, муқаддима ва баҳшҳои он мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объект ва предмет, фарзия, асосҳои назариявию методологӣ, сарчашмаи маълумот ва пойгоҳи таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд ва дигар ҷиҳатҳои муҳими диссертатсияро инъикос менамоянд. Меъёрҳои дигари диссертатсия нисбат ба ҳаҷм, истифодаи ҷадвалҳо ва расмҳо, тартиби нигориши феҳристи адабиёт низ риоя гардидаанд.

Эродҳо доир ба диссертатсия. Дар баробари бартариҳо диссертатсия аз камбудиҳо низ холӣ нест, ки ба ҷанде аз онҳо бояд таваҷҷуҳ зохир кард.

1. Тахрири забонӣ ва услубӣ. Дар баъзе ҷойҳои матн (масалан, дар саҳ. 78; 120; 176) ибораҳо ва ҷумлаҳои мураккаби дароз дида мешаванд, ки ин фаҳмиши маводро душвор мегардонад. Тахрири иловагии услубӣ матни диссертатсияро барои хонанда равшантар ва қулайтар мегардонид.

2. Маводи тасвирӣ. Дар матни диссертатсия шумораи зиёди ҷадвалҳо ва расмҳо истифода шудааст (саҳ. 28 – расми 1.1, саҳ. 33 – расми 1.2, саҳ. 35 – ҷадвали 1.1, саҳ. 91 – ҷадвали 2.2 ва ғ.). Лекин дар онҳо муайян кардани саҳми муаллиф душвор аст. Агар онҳо аз шаклҳои муқаррарӣ бо аломатҳои алоҳида (ҳатчаҳо ё рангҳо) ҷудо карда мешуданд, маълум мегардид, ки пешниҳоди муаллиф чӣ медиҳад, он гоҳ сифати кор боз ҳам беҳтар мегардид.

3. Иқтибосҳо ба манбаъҳо. Дар баъзе ҷойҳои матни диссертатсия (масалан, дар зербоби 2.3 ҳангоми баррасии таҷрибаи хориҷии татбиқи СБҲМ, аз ҷумла дар Чин) истинод ба манбаъҳо вучуд надорад ё дар шакли умумӣ оварда шудааст. Аниқ ва муфассал кардани пойгоҳи библиографӣ эътиимоднокӣ ва арзиши илмии таҳқиқотро зиёдтар мекард.

4. Таҳлили муқоисавӣ. Гарчанде ки муаллиф ба амалии байналмилалӣ таваҷҷуҳ кардааст, таҳлили муқоисавии ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар кишварҳои дорои шароити якхелаи иқтисодӣ (масалан, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон) метавонист ба таври нисбатан мунаzzам оварда шавад. Ин имкон медод, ки хусусиятҳои миллии ташкил ва пешбурди баҳисобгирии молиявӣ боз ҳам муфассалтар ошкор карда шаванд.

5. Намунаҳои амалии татбиқ. Дар бобҳои 4 ва 5, ки дар онҳо пешниҳодҳо оид ба беҳтар намудани баҳисобгирий ва ҳисботи молиявӣ дида мешаванд, муаллиф хулосаҳои асоснок мебарорад, вале мисолҳои амалӣ аз корхонаҳои алоҳида ба таври маҳдуд оварда шудаанд. Васеъ кардани чунин мавод хосияти амалии пешниҳодҳоро метавонист боз ҳам таҳқим дидад.

6. Ягонагии истилоҳот. Дар матни диссертатсия баъзан тарзҳои гуногуни истифодаи истилоҳот дида мешавад (масалан, дар бобҳои 1 ва 2 истилоҳҳои «баҳисобгирии муҳосибӣ» ва «баҳисобгирии молиявӣ» баъзан ҳамчун муродиф истифода шудаанд). Ягонакунии корбурди истилоҳот ҷиддияти академии таҳқиқотро зиёд меқунад.

Эродҳои мазкур хосияти тавсиявӣ дошта, камбудиҳои дахлдор ба сифат ва арзиши илмии диссертатсия таъсир нарасонидаанд.

Хулоса. Диссертатсияи тақризшаванда дар сатҳи зарурӣ омода гардида, таҳқиқоти илмии ба иттомрасида мебошад. Автореферати диссертатсия тибқи талабот таҳия шуда, мақсад ва муҳтавои асосии таҳқиқотро инъикос меқунад.

Ҳамин тарик, диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзуи «Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ», ки барои дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод гардидааст, ба талаботи муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бандҳои 32, 33, 34, 35 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, рақами 295 аз 26 июни соли 2023) ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит сазовор мебошад.

**доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори
кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва
аудити Доғишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш. Шоҳтемур**

 Шарифов З.Р.

Имзои профессор Шарифов З.Р.-ро таасиқ меқунам:

**Сардори шуъбаи таъминоти
хуқуқӣ ва қадрҳои Доғишгоҳи
аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш. Шоҳтемур**



Қурбонзода А.Х.

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ 146. Тел.: (992) 905-00-44-00.
E-mail: zarif_sharifov49@mail.ru

 2025 с.